

# ВАРАҚАИ ИТТИЛОТӢ

## КОНФРОНС БАХШИДА БА МАСОИЛИ ИНТЕГРАТСИЯИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ БА САВДОИ ҶАҶОНӢ

Душанбе, 5-уми октябри соли 2012 – аз 15 то 16-уми октябри соли 2012 дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди осоишгоҳи Баҳористон воқеъ дар ш. Қайроққум конфронс бахшида ба масоили интегратсияи кишварҳои Осиеи Марказӣ ба савдои ҷаҳонӣ баргузор мегардад.

Чорабини мазкур аз тарафи ташкилоти байналхалқии австриягии **Hilfswerk Austria International** дар ҳамкорӣ бо Ҷамъияти Олмонӣ оид ба Ҳамкории Байналхалқӣ **GIZ** (Барномаи Мусоидат ба ҳамкории минтақавии иқтисодӣ дар Осиеи Марказӣ) ва маъмурияти Минтақаи Озоди Иқтисодии “Суғд” дар ҷаҳорҷӯбаи лоиҳаи Муносибати интеграсионӣ оид ба пешбарии корхонаҳои хурду миёнаи Осиеи Марказӣ оид ба коркарди чормағз, хушкмева ва асал, ки бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо амалӣ мегардад, баргузор мешавад.

Ҳадафи конфронс - муҳокима намудани масоили инкишофи механизми Ҳамкории Иқтисодии Осиеи Марказӣ буда, ҳамзамон дар конфронс ба масоили мутобикаткунии қонунгузориҳои миллӣ ба меъёрҳо ва қонунҳои байналхалқӣ таваҷҷӯҳ дода мешавад.

Дар конфронс кормандони сохторҳои дахлдори давлатӣ, намояндагони сектори хусусӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва маҳаллӣ ширкат меварзанд.

Дар рафти конфронс намоиши маҳсулоти озуқаворӣ аз истеҳсолкунандагони маҳалии маҳсулоти меваю сабзавот барпо мегардад.

Лоиҳа амалӣ мегардад:

**Hilfswerk Austria International**



Суроға: куч. М. Турсунзада  
156, Душанбе, Тоҷикистон  
Тел: (+992 37) 228 93 85

[aslanov@hilfswerk.tj](mailto:aslanov@hilfswerk.tj)  
[www.hilfswerk.tj](http://www.hilfswerk.tj)



Лоиҳа аз тарафи  
Иттиҳоди Аврупо  
маблағгузорӣ карда  
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21

[Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu](mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu)  
<http://www.deltjk.ec.europa.eu>

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир ҳешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои 50 мамолик ва қавмиятҳои бидуни сарҳадоти ҳеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.